

Салоҳиддини Садриддин

**ШОҲИМАРДОН  
РАҲГАРДОН ШУД**



МСЛ  
тозу 2  
С - 56


САЛОХИДДИНИ САДРИДДИН

ШОҲИМАРДОН  
РАҲГАРДОН ШУД

Душанбе  
«Адіб»  
2009

ББК 84 Точик 7-4  
С-56

Мухаррири масъул Ҷўра Ҳошимӣ  
Муҳаррир Сабринисо  
Мусаввир Ҷомӣ Камол



ISBN 978-99947-64-26-0

© Салоҳиддини Садриддин, 2009

## БА ЭЪТИБОРИ ХОНАНДА

Хонандаи азиз!

Китобе, ки ба даст гирифтай, гулдастай шеърҳои шоирест, ки пешааш омӯзгорист. Ба шогирдонаш забону адабиёт ва хати ниёгонро меомӯзад. Монанди тамоми омӯзгорони олам меҳоҳад, ки шогирдонаш хушхону хушҳат бошанд, босаводу боадаб бошанд, хушзваку доно бошанд. Ба он мекӯшад, ки бачагон нағзакак хонанду одамони кордону гапдон шаванд. Ко-ри аз дасташ омадаро мекунад, ки аз дасташон коре биёяд, то барои мардум, барои Модар-Ватан хидмате карда тавонанд.

Маълум, ки агар одам тарбияти нағз надида бошаду дониши нағз надошта бошад, ягон ко-ри нағз ҳам карда наметавонад. Зеро дониши хубу аъло ва одоби аъло заминай тамоми корҳои хубу аълост, асоси зиндагии пурмазму-ну гуворост.

Омӯзгори эҷодкор дар зимни чунин анде-шаю кирдори нек барои шогирдонаш шеър мегӯяд ва шеърҳои хуб ҳам мегӯяд. Аксари шеърҳояш самимӣ, заминӣ ва осонхону хотир-монанд. Ту ки ҳамсолу ҳамсони шогирдони му-аллиф ҳастӣ, боварат ҳаст, ки ин шеърҳо туро ҳам хуш меоянд. Хуш ба ҳоли шогирдоне, ки чунин омӯзгор доранд ва хуш ба ҳоли омӯзгоре, ки шогирдонаш хушзваку доно ва зирау хушёранд!

Бояд гуфт, ки ин омӯзгори эчодкор – Салохиддини Садриддин, ду китоби дигар ҳам дорад. Яке китоби илмӣ-оммавист, дар хусуси маънни номи деху шаҳрак ва ободиҳои Ҳисори Шодмон, бо унвони «Номи диёр – таърихи диёр». Дигараш «Бӯсаи борон» аст, ки аз рубоиёту дубайтиҳо иборат буда, барои калонсолон иншо шудааст. Ин китоби сеюмин ва китоби беҳтарини муаллиф аст. Барои он китоби беҳтарин аст, ки аввалан нависандааш барои дуруст кардани ин китоб заҳмати бештаре қашидааст, тачрибаи бисёрсолаи омӯзгорию эҷодиашро ба кор бурдааст. Сониян, эчодкор асари навинашро аз асарҳои деринаш дарвоқеъ беҳтар меофарад. Ба монанди он ки «Наққош накши сонӣ беҳтар қашад зи аввал».

Бачаи мактабхон ҳам дарсҳои аввалро нағзакак аз худ кунад, дарсҳои ояндаро осонтар ва беҳтар аз худ мекунад, вагарна, чӣ мешавад, инро худат медонӣ.

Мо дар анҷоми сухан нашри ин китоби хубро барои шоири омӯзгор ва шогирдони бисёраш муборакбод мегӯем. Мулоқот бо китоби нав барои ту ҳам муборак бошад!

Ҷӯра Ҳошимӣ

## АБРИ ГУЗАР

Абр омаду абр омад,  
Бо ҳайбату зүр омад!

Бо қаҳру ситеz омад,  
Бо кибру гуур омад.

То тораки шахри мо  
Аз роҳаки дур омад.

Бо колаю бору буд,  
Монанди шутур омад.

Хандон шуду гирён шуд,  
Ҳар лаҳза ба шүр омад.

Ҳар донаи боронаш  
Ҳамранги булӯр омад.

Бар сабзай навруста  
Пайгоми ҳузур омад.

Дар рӯи гулу лола  
Холу хату нур омад.

То абри гузар бигзашт,  
Бас шавқу сурур омад!

## ТОКБУРРИЙ

Паҳнои токзор аст,  
Авҷу барори кор аст:

Аз нарди бесамар пок  
Гардида ҷисми ҳар ток.

Яксар ҳама ҳавоза  
Ботартиб асту тоза.

Аз навдаҳо чакида  
Шодона оби дида.

Озоду шоду масрур  
Ҳар шоҳи тики ангур...

Дар бод базму сурест,  
Айёми токбуррист!

## НАВРӮЗИЙ

Сайр омаду сайр омад,  
Наврӯзи бахайр омад,  
Дунё ҳама зебо шуд,  
Зебо ҳама дунё шуд.

Наврӯз Муборак бод!  
Наврӯз Муборак бод!

Равшан бари рогон аст,  
Аз лола чароғон аст,  
Чак-чак-чаки борон аст,  
Оҳанги баҳорон аст.

Наврӯз Муборак бод!  
Наврӯз Муборак бод!

Хуш ғулхани наврӯзӣ  
Дар пушта биафрӯзӣ,  
Хуррамдилу хуррамҷон  
Гӯй ба ҳама ёрон:

– Наврӯз Муборак бод!  
– Наврӯз Муборак бод!

## МАНЗАРА

Кӯҳу дара –  
Хушманзара,  
Хуррам чарад  
Оҳубара.

Ояд фуруд,  
Хонад суруд  
Ҳар мурғаке  
Бо савти руд.

Дар ду канор –  
Беду чанор,  
Бодому нок,  
Себу анор.

Байни ду күх –  
Хай пуршукүх,  
Бахшад ба кас  
Шодию рүх.

## ДУТОРИЙ

Аз Фаррухи дуторий  
Оё хабар ту дорий?


Бошад дутори ў чүр,  
Бошад дутори ў зүр.

Үро чий сон дутор аст?  
Як навдаи чанор аст!

Бегүшак асту бетор,  
Якто дутори бекор!

Форам вале навояш,  
Охангы нағмаҳояш.

Онро чий сон навозад?  
Вай бо даҳон навозад!



## АСПАК

Як аспи хуб акоям  
Овард аз бароям.

Вай аз гала набошад,  
Аспи яла набошад.

Аз кас раме надорад,  
Коху чаваш нафорад.

Аз зоти беҳтарин аст,  
Заррин лачому зин аст.

Озода асту тоза,  
Аспект аз мағоза.

Бисёр аспи хуб ин,  
Афсұс ин, ки... чұбин.

## САВОРА

Як ҳафтаи расо шуд,  
Бесабру бекарорам:  
Шодам аз он ки акнун  
Ман ҳам дучарха дорам.

Шодон дучархаамро  
Ҳай мекунам ман акнун,  
Сар то сари чаҳонро  
Тай мекунам ман акнун.

Тартибро шикастан  
Ҳаргиз маро нафорад,  
Бар замми ин дучарха  
Зангӯлае надорад.

Ночойгардаконро  
Ман худ «Ди-дид!» гӯям.  
Ҳар кас агар нафаҳмад,  
«Ку, раҳ дихед!» гӯям.

## ДУГОНА

Қаду қомат-баробар,  
Рӯю мӯю абру-як.  
Ҳар ду-ду қатраи об,  
Хандонаку хушрӯяк.

Фарқи онҳо осон не,  
Бар хешу ҳамсояҳо.  
Ҳар гоҳашон бипурсанд:  
— Фотимай ё Заҳро?

## ХАЗОНРЕЗ

Дар боғу роф ид аст:  
Фасли ҳазон расидаст!

Ангурү ноку хурмо  
Пухтагӣ ҳамчӯ ҳалво.

Барги чанорро бин,  
Барги анорро бин:

Ранги дигар гирифтаст,  
Гӯё, ки дар гирифтаст!

Ниливу сурху зард аст,  
Инро кӣ ранг кардаст?

Олам ба рангбезист,  
Дӯкони рангрезист.



## ИНТИХОБИ КАСБ

Мо пурсидем аз Барот:  
– Кй мешавй ту?  
– Харрот!

Пурсидем аз Бахтиёр:  
– Кй мешавй ту?  
– Меъмор!

– Ман – чelonгар, – гуфто Нор,  
– Ман, – гуфт Аҳад, – бинокор!

Гулчон гуфто ба ханда:  
– Ман мешавам пазанда!

Дузандай, ё меъмор?  
Харротй, ё бинокор?

Челонгарй, ё духтур? –  
Аввал хўрокатро хўр.

Пас аз пай корат рав,  
Хар касбат, ки форад, шав!

## **ФАРРОШ**

Ин боди фаррош  
Рӯбандай хуб,  
Валекин рӯбад  
Бе хеч ҷорӯб.

Ними хазонро  
Бар кӯча рӯбад,  
Ними дигарро  
Бар ҷӯча рӯбад...

Охир, чӣ  
Суду зиён ӯ?  
Ҳар сӯ ки тонад,  
Рӯбед ҳамон сӯ...

## **ЗАВРАҚЧАҲОИ ЗАРРИН**

Заврақчаҳои заррин!  
Заврақчаҳои рангин!

Рӯ –рӯи об оед,  
Бо печу тоб оед.

Аз барги сурхи нокед,  
Аз барги зарди токед.

Аз баргу туту себед,  
Вах, ин қадар базебед!

Махсули тирамоҳед,  
Манзури ҳар нигоҳед!

## АЛЛА

Ба чӯчаҳои хурдак  
Гӯяд шабона мургак:

— Куд-куди қуд-қуди қуд! —  
фурсати хобатон шуд!

Якчоя дон бихӯрдед,  
Аз ину он бихӯрдед.

Кардед тоз-тозӣ,  
Якчоя рақсу бозӣ.

«Чӣ-чӣ» дигар нагӯед,  
Чизи дигар наҷӯед.

Акнун ҳама бихобед,  
Осоише биёбед.

Як-як паропар оед,  
Дар бағалам дароед.

Фурсати хобатон шуд! –  
Куд-қуди қуд-қуди қуд!...

Куд-қуди – мургакоча –  
Алла барои чӯча!

## ШАМОЛАК

Шамолак тоҳт бар ҳар сӯ,  
Ба боғу роғ дашту кӯ.  
Ба рӯи сабзаву ҳулбӯ  
Ба гулгашту канори ҷӯ.

Шамолак хушнафас омад,  
Шамолак бо ҳавас омад,  
Навозиш кард бо шӯҳӣ  
Хуш ин кораш ба кас омад...

Шамолак пешпойӣ ҳӯрд?  
Магар афтид, ё афсурд?  
Нишасти ӯ, то ки дам гирад?  
Ва ё хоби нозаш бурд?

Зи нав ҳомӯш шуд ҳар сӯ, –  
Тамоми боғу дашту кӯ.  
Намедонам, кучо рафт ӯ?  
– Шамолак! О! Ҷӣ шуд бо ту?

## БАРЧОШИ НАВБАҲОРОН

Дар пеши пушта борон,  
Дар рӯи пушта борон,  
Гулҳои навбаҳорӣ  
Хандон зи риштаборон.

Сар-сари ёла борад,  
Бар гулу лола форад,  
Чун кокул оби борон  
Аз дӯши ёна шорад.

Аз файзи оби борон  
Рӯида хочу торон,  
Аз фарқи сабза резад  
Барчоши навбаҳорон!

## ОЗОДА

Гурбаи мо алояк,  
Гурбаи мо балояк.

Дастакашро нам кунад,  
Гарданашро хам кунад!

Покиза рӯ бишӯяд,  
— Мияв! Мияв! — Бигӯяд.

Худро ба кас бимолад,  
Аз тозагӣ биболад!

## ШОҲИМАРДОН РАҲГАРДОН ШУД

Шоҳимардон  
Раҳгардон шуд.  
Ҳай, шодон шуд.  
Ҳай, ҳандон шуд!

По мемонад  
Якто-якто,  
Тай-тай, по-по,  
Кулча, ҳалво!

Мо ҳамроҳаш  
По мемонем,  
По ҳамроҳаш  
Мо мемонем.

Шоду хуррам  
Ҳар як аз мо  
Хоҳар, додар,  
Оча, додо.

Як хона чун  
Шоҳимардон.  
Гӯё гашта  
Нав раҳгардон:

По мемонад  
Якто-якто:  
Тай-тай, по-по,  
Кулча, ҳалво...

## ЧОБУКСАВОР

Аз аспбозӣ,  
Аз тоз-тозӣ,

Кай хаста бошам?  
Бинҳаста бошам?

Э, зин чӣ даркор?  
Қамчин чӣ даркор?

Як дафъа бар ӯ,  
Гӯям агар «Чу!»,

Раҳ медарояд,  
Пар мекушояд.

Чобуксаворам,  
Тарсе надорам:

Ҳар сӯ равонам,  
Ҳар сӯ давонам.

Гӯям агар «так!»,  
Меистад аспак.

Бар аспи ҷӯбин  
Ҳамраҳи ман шин:

Вай дуи моро  
Бидҳад тамошо

Аз кӯчай мо  
То осмонҳо!..

## ҲАСАД

Сахнаи серуни күл –  
Авчи суруду усул.

Қур-қури қурбоқаҳо  
Рафта расад то само.

Чор тараф – сабзы чул,  
Шод ҳама ҳамчу гул,

Лунчы даҳон пур кунад,  
Вақ-ваку кур-кур кунад.

Ою бирақсу бихон!  
Ё бихур аз ину он!...

Мор чу ин базм дид,  
Зор гиристу тапид.

Аз ҳасадаш тоб хўрд,  
Рашк дилашро фишурд:

Вой, чаро мор шуд?  
Пеши ҳама хор шуд?

Оҳ, ки морона зист!  
Ҳайф, ки қурбоқа нест!...

## ХАРИ МАН

Як хари ҳангӣ хари ман,  
Зӯру заранге хари ман:

Гар кафи чав меҳӯрад,  
Ҳамчу палав меҳӯрад.

Гарчи кавар меҳӯрад  
Ранги шакар меҳӯрад

Марҳила бар марҳила  
Бор кашад бегила.

Коҳ ба говон кашад  
Чусту шитобон кашад.

Ҳезуми чакдон кашад,  
Бо дилу бо ҷон кашад.

Йургакунон меравад  
Бе хала ҳам медавад.

Хезаду ҳангас занад,  
Гӯш ҷарангас занад.

Аз ҳама бартар ин хар  
Аз ҳама хартар ин хар.

## ҚАДОҚЧЙ

Кї омаду кї омад?  
Усто-қадокчй омад.

Вай касбу кори худро  
Донад ба тарзи аъло!


Вах, ин ҳунар чї хуб аст!  
Касби падар чї хуб аст!

Зарфе агар шикаста,  
Бечумак асту даста.

Пайванд карда даррав,  
Гўё бисозад аз нав..

Мардум ба ин ҳунарманд,  
Гўянд шоду хурсанд!

– Чун шод кардї моро!  
Шодон дили ту бодо!



## ГУЛГАРДОНӢ

Ба кӯҳу сахро рафтем,  
Сайру тамошо рафтем.

Гули лола овардем,  
Бари хола овардем.

Гирифта дар рӯ молид,  
Дар чашму абрӯ молид.

Ба мо дар ивази он  
Ба васфи навбаҳорон.

Тарона гуфту чистон,  
Афсона гуфту дастон.

Ҳамаро ҳомӯш кардем,  
Афсонаро гӯш кардем.

Афсонаи «Рӯбах»-ро,  
«Кали зираку Шах»-ро.

На кам карда, на зиёд,  
Хола ба мо гуфта дод.

— Холаи сӯхбаторо,  
Ҳазор раҳмат шуморо!

Пас мо аз он чо рафтем,  
Хонаи бобо рафтем.

Гули раъно овардем,  
Пеши бобо овардем.

Бобои донои мо,  
Достони «Гӯргулӣ»-ро.

Бо дутори гулдораш,  
Бо савти хушгуфтораш,

Аз барои мо бихонд,  
Бисёр аъло бихонд.

– Ба шумо раҳмат, бобо! –  
Гуфтему хестем аз чо.

Ҳама хурсанду хушнуд,  
Рафтем хонаи худ.

## САЁҲАТИ САМАРҚАНД

Усто-Иzzат омадаст,  
Аз саёҳат омадаст.

Медонед, ки аз кучо?  
Аз кадом шаҳри дунё?

Аз шаҳри қадимтарин,  
Сайқали рӯи замин, –

Аз Самарқанд омадаст,  
Шоду хурсанд омадаст.

Аввало рафтааст он  
Ба майдони Регистон.

Мадрасаҳои номдор –  
Тиллокорию Шердор

Дар ҳамин майдон будаст,  
Шӯҳрати даврон будаст.

Аз ҳар хишти мадраса  
Хондааст ў сад қисса.

То «Шоҳи зинда» рафтааст,  
Сад чоро дидрастафт.

«Бибихонум»-и зебо  
Ҳайрон кардаст усторо.

Бо шавқи беҳад усто  
Дидаст «Гӯри мир»-ро.

Таҳкурсиш сангин будаст,  
Хиштҳояш рангин будаст.

Девору дар – мунаққаш,  
Бисёр хубу дилкаш.

Гунбази он – дилрабо,  
Шавқи дилу дидашо!

Дар Самарқанди күхан  
Дидааст ў сад чаман.

«Боги шамол»-аш базеб,  
Ҳар як ниҳолаш –базеб.

«Боги майдон» - хушҳаво,  
«Боги баланд»-аш аъло.

Самарқанди нозанин –  
Сайқали рӯи замин.

Шаҳри қадими точик,  
Фахри азими точик,

Чои тамошо будаст,  
Шӯҳрати дунё будаст.

Аз чомадонаш усто  
Додамон нони савғо.

Аз хурсандӣ болидем,  
Дар дидашо молидем.

Сони ба хона рафтем,  
Хондатарона рафтем.

Бо хаёли саёҳат  
Рафтем хоби роҳат.

## ХОМӮШАК СЕРҶОФ БУД...

( *Сафарнома* )

Буд набуд, будгор буд,  
Замин набуд, шудгор буд.

Чаҳон пур аз зеб буд,  
Вақти гули себ буд.

Ҳудҳуд шоҳаншоҳ буд,  
Тӯтича маддоҳ буд.

Пушак пушаквор буд,  
Мушак мушаквор буд.

Хомӯшак пурчоғ буд,  
Мӯхр ба лаб зог буд.

Маймун шириңкор буд,  
Тортанак мәймөр буд.

Курбоқа даллол буд,  
Мүсича ҳаммол буд.

Каргас подабон буд,  
Магас паҳлавон буд.

Достак найнавоз буд,  
Зоғча хушовоз буд.

Шақшақаңу? Шум буд!  
Ҳамсоюи бүм буд!

Гамбускак пурноз буд,  
Мұрча дар боз буд.

Як шаби маҳтоб буд,  
Құза пур аз об буд.

Обаки Варзоб буд,  
Ин ҳама дар хоб буд.

## МУНДАРИЧА

Абри гузар .....	5
Токбуррӣ .....	6
Наврӯзӣ .....	6
Манзара .....	7
Дуторӣ .....	8
Аспак .....	10
Савора .....	11
Дугона .....	11
Хазонрез .....	12
Интихоби касб .....	14
Фаррош .....	15
Заврақчаҳои заррин .....	15
Алла .....	16
Шамолак .....	17
Барчоши навбаҳорон .....	18
Озода .....	18
Шоҳимардон раҳгардон шуд .....	19
Чобуксавор .....	20
Ҳасад .....	21
Хари ман .....	22
Қадоқчӣ .....	23
Гулгардонӣ .....	25
Саёҳати Самарқанд .....	26
Хомӯшак серҷоғ буд .....	29

**САЛОҲИДДИНИ САДРИДДИН**

**Шоҳимардон раҳгардон шуд**

Муҳаррири ороиш Р. Шералий

Муҳаррири саҳифабандӣ М. Саидова

Хуруфчини компьютерӣ Р. Атоева

Мусаҳҳех З. Нематова

Ба матбаа 4.07.09 таҳвил гардид. Чопаш 07.08.09 ба имзо  
расид. Когази оғсетӣ. Хуруфи адабӣ. Андоzaи 84x108 1/32.  
Чузъи чопӣ 1.0. Адади нашр 1000 нусха.

Муассисаи нашривии «Адиб»-и  
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон  
734018, ш. Душанбе, кӯчаи Немат Қаробоев, 17а.

ЧДММ «Басанти»  
Боҳтар 35/1



Салохиддин Садриддин шоири бачаҳаст. Башди ҳатми мактаби миёнзи зонгоҳаш - дехаи Тудзи Ҳисори Шодмон, ба Донишгоҳи миллӣ Тоҷикистон дохил шуда, онро бомувафғият ҳатм намудааст. Касби асосии Салохиддини Садриддин рӯзноманигорӣ ва омӯзгорист.

Аввалин китоби ў бо номи «Бусан борон» (с.2000) дар нашриёти «Адиб» ва китоби дуюми шоир «Алла барои чӯчаҳо» (с.2006) тавассути нашриёти «Хумо» ба нашр расидаанд. Китоби сеюми муаллиф «Шоҳимардон раҳгардон шуд» барои хонандагони синҳҳои ибтидой эҷод шудааст.

